

Ба Шурои диссертациони
6D.KOA-019 назди Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон (734025,
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шахсияти ректор, Шарифзода Муъмин Машоқир мувофиқи банди 62 Низомномаи Шурои диссертационӣ ва бандҳои 74-77, 79-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, розигиро барои баромад намудан ҳамчун муассисаи пешбари диссертатсияи Муродзода Фируза Рузибой дар мавзӯи «Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст, изҳор менамоям.

Банди 62-и Низомномаи Шурои диссертационӣ ва бандҳои 74-77, 79-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”-ро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод менамоям:

Номи пурраи муассисаи пешбар (дар асоси оиннома)	Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
Номи мухтасари муассисаи пешбар (дар асоси оиннома)	ДДХБСТ
Роҳбари муассиса: насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ;	Шарифзода Муъмин Машоқир, ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор,

Маҳалли ҷойгиршавии муассиса	ш. Хучанд, маҳаллаи 17, хонаи 1
Индекси почта, нишонии муассиса	735700, ш. Хучанд, маҳаллаи 17, хонаи 1
Раками телефон	+992 (3422) 2-38-11.
Почтаи электронӣ	Info@tsulbp.tj.
Нишонаи сомона дар шабакаи интернет	www: http://tsulbp.tj .
Маълумот дар бораи тартибдиҳандаи тақриз аз муассисаи пешбар: насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос	Ахмедов Нарзуллохон Иззатуллоевич, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, И.в. мудири кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз рӯи мавзӯи
диссертатсия дар нашрияҳои тақризшаванда, дар 5 соли охир
(на кам аз 10 мақола)

1. Курбонзода Б.Ш. Терроризм ва экстремизм – таҳдид ба сулҳ ва амнияти миллӣ /Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. № 2. Маркази таъбу нашр, баргардон ва тарҷума. Душанбе-2020. – С. 241-246. ISSN 2413 - 5151
2. Курбонзода Б.Ш. Понятие и сущность экстремизма в современном мире /Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. № 5. Маркази таъбу нашр, баргардон ва тарҷума. Душанбе-2020. – С. 234-238. ISSN 2413 - 5151
3. Курбонзода Б.Ш. Такмили қонунгузори ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ташкили иттиҳоди экстремистӣ /Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2018. № 3. Маркази таъбу нашр, баргардон ва тарҷума. Душанбе-2018. – С. 222-227. ISSN 2413 – 5151
4. Курбонзода Б.Ш. Омилҳои муқовимат ба экстремизм дар замони муосир /Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2018. № 4. Маркази таъбу нашр, баргардон ва тарҷума. Душанбе-2018. – С. 241-244. ISSN 2413-5151
5. Курбонзода Б.Ш. Роҳҳои пешгирии шомилшавии ҷавонон ба иттиҳоди экстремистӣ /Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. Маҷаллаи илмӣ – амалӣ. № 3 (11) 2018. – С. 107-111. ISSN 2414 9217
6. Курбонзода Б.Ш. Экстремизм – таҳдиди миллӣ ва амнияти байналмилалӣ /Сиёсати ҷиноятӣ дар ҷодаи тамоюлҳои муосири ҷаҳонӣ: маводи конференсияи байналмилалӣ илмӣ – амалӣ //Зери назари умумии н.и.х., дотсент Ф.Р. Шарифзода. Душанбе: «ЭР-граф», 2018. - С. 135-137. ISSN 978-

99975-69-25-7

7. Қобилов Б.Қ. Низоми чораҳои пешгирӣ тибки Кодекси муурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон /Қонунгузорӣ № 1 (41), 2021 – С. 96-100 ISSN 2410 2903

8. Қобилов Б.Қ. Татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди кафолати шахсӣ /Маҷаллаи академии ҳуқуқ № 1 (37) 2021 – С. 148-152. ISSN 2305-0535

9. Қобилов Б.Қ. Баъзе масъалаҳои татбиқи чораи пешгирӣ аз ҷониби суд ҳангоми баррасии парванда /Маҷаллаи академии ҳуқуқ № 4 (36) 2020 – С. 130-134. ISSN 2305-0535

10. Қобилов Б.Қ. Масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд ҳангоми татбиқи чораҳои пешгирии муурофиавӣ /Ахбори ДДХБСТ Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. Маҷаллаи илмӣ – назариявӣ. № 1 (82) 2020 – С. 136-142. ISSN 2411-1945

11. Аҳмедов Н.И., Аҳмадҷонов О.М. Хусусияти гузаронидани кофтуков ҳамчун ҳаракати асосии тафтишотӣ оид ба ҷиноятҳои марбут ба гирифтани пора /Такмили қонунгузорию зиддикоррупсионӣ: муаммоҳо ва дурнамои рушд //Маҷаллаи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – амалии ДДХБСТ. Хучанд: Дабир, 2020. – С. 60-71. ISSN 978-99975-58-23-7

12. Аҳмедов Н.И., Сайдуллоев А.А. Нақши Пешвои миллат дар такмили санадҳои танзимкунандаи сиёсати ҷавонон /Пешвои миллат эҳғари тамаддуни тоҷикон. //Маҷаллаи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назариявии ДДХБСТ. Хучанд: «Ношир», 2019. – С. 321-325. ISSN 978-99975-391-7-5

13. Зиёбоева М.Н., Аҳмедов Н.И. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон кардани дахлнопазирии манзил /Маҷаллаи конференсияи байналмилалӣ илмӣ – методӣ «Масоили мубрами илми ҳуқуқшиносии муосир ва роҳҳои ҳалли онҳо: Назария ва амалия». Хучанд: Ношир, 2019. - С.183-187. ISSN 978-99975-70-55-0

14. Қурбонзода Б.Ш. Роҳҳои пешгирии маблағгузорию терроризм ва экстремизм //Маҷаллаи конференсияи байналмилалӣ илмӣ – методӣ «Масоили мубрами илми ҳуқуқшиносии муосир ва роҳҳои ҳалли онҳо: Назария ва амалия». Хучанд: Ношир, 2019. –С.198-200. ISSN 978-99975-70-55-0

Роҳбари муассиса,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор,
ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон



Шарифзода М.М.

Имзои Шарифзода М.М.- ро тасдиқ мекунам:
Сардори шӯъбаи кадрҳо ва корҳои махсуси
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон



Мирпочоев И.Ҳ.

«22» 08 2022с.